

Такризи

Роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна барои пешниҳод ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.05- селекция ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ дар мавзӯи «Таъсири гардолудкунандаҳо ба пайдошавии унсурҳои ҳосил дар дурағаҳои гетерозисии пахта дар шароити водии Ваҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон»

Ба даст овардани дурағаҳои гетерозисӣ дар пахтапарварӣ тавассути гардолудкунии дастӣ мушкилоти худро дошта, аз нигоҳи иқтисодӣ хароҷоти зиёдеро талаб менамояд. Бинобар ин ба даст овардани тухмии дурағаҳои гетерозисии дохилинамудӣ ва байнинамудии пахта тавассути гардолудкунӣ бо истифода аз оилаҳои занбӯри асал аҳамияти илмию амалӣ дошта, муҳимияти кори диссертатсиониро ташкил менамояд.

Кори диссертатсионии Садирова Сумайро Саидахмадовна ба таҳқиқи яке аз масъалаҳои асосии соҳаи аграрии ҷумҳурӣ, гирифтани тухмии дурағаҳои гетерозисӣ бахшида шудааст. Барои гирифтани тухмиҳои дурағавӣ усулҳои гуногуни гардолудкунии дураға мӯҳлати гузаронидани гардолудкунӣ аҳамияти калон дорад.

Аз тарафи Садирова Сумайро Саидахмадовна интихоби мавзӯ, тартиб додани нақшаи тадқиқотӣ, интихоби роҳбари илмӣ, таҳияи барномаи илмӣ бевосита амалӣ гардид. Минбаъд, мавзӯи илмӣ дар ҷаласаи кафедраи пахтапарварӣ, генетика, селекция ва тухмипарварӣ, Шӯрои илмии факултети агрономӣ ва Шӯрои олимони Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур бо хузури диссертант муҳокима ва тасдиқ карда шудааст.

Кори диссертатсиониро бевосита ҳуди унвонҷӯй иҷро намуда, натиҷаҳои илмии бадастовардашуда низ тадқиқоти мустақилонаи ҳуди ӯ мебошад. Дар давоми ҳамаи давраҳои тадқиқот муаллиф иҷрокунандаи асосии он буда, ҳамчун таҳқиқотчи мустақил ӯҳдабаро ва вазифаҳои мураккаби селекция ва тухмипарварии расаниҳои кишоварзиро ба

пуррагӣ ичро карда метавонад. Бо иштироки бевоситаи ӯ асосноккунии илмӣ, роҳҳои ҳалли мушкилот ва вазифаҳои дар барномаи таҳиякардашуда қолабрезӣ гардида, услуби тадқиқот, мавзеи маводи тадқиқот барои гузоштани таҷрибаи саҳроӣ бо зироати пахта интиҳоб карда шудааст.


Дар диссертатсия маводҳои ҳарсолаи натиҷаи таҳқиқотҳои баанҷомрасида, бақайдгирии таҷрибаҳои саҳроии муаллиф оварда шудааст.

Диссертатсияи Садирова Сумайро Саидахмадовна кори илмии ба анҷомрасида ба шумор меравад.

Дар умум, диссертатсияи унвонҷӯ Садирова С.С. барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ, аз рӯи ихтисоси 06.01.05.– селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ ба талаботҳои ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, меҳисобам, ки сифати баланди илмӣ дошта Садирова С.С. ба пуррагӣ арзанда буда, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯи ихтисоси 06.01.05 – селексия ва тухмипарварии растаниҳои кишоварзӣ барои ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6D. ҚОА – 064 назди Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон сазовор мебошад.

Роҳбари илмӣ:


доктори илмҳои кишоварзӣ,
узви вобастаи АИКТ, профессор



Саидзода С.Т.

Имзои Саидзода С.Т.- ро тасдиқ менамоям:

сардори шӯбаи таъминоти ҳуқуқӣ ва
кадрҳои Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Ш.Шоҳтемур



Раҷабова Н.А.